

СУРХ, САФЕД, САБЗ...

Шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло рангҳои Парчами давлатии Тоҷикистонро рангҳои ишқу умеду шукуфой арзёбӣ мекунад

Парчам давлатии мо, парчами Тоҷикистони соҳибистиклол дар канори Қасри миллат, дар баландии эътимоду эътиқод, дар замини меҳр ва зербуни муҳаббати мо сар ба осмонҳо афрохтааст...

Парчаме, ки рамзи муқаддаси озодӣ ва ҳувияти миллии халқи куҳанбунёд ва тамаддунпарвари тоҷик аст;

Парчаме, ки намои дурахшон ва оинаи мусаффоии таърихи ҳазоронсолаи халқи маърифатофар ва башардӯсти мост;

Парчаме, ки баланд аст ва сари моро ҳамеша баланд медорад;

Парчаме, ки ба мо неру, шукӯҳ ва ифтихори ватандорӣ мебахшад;

Парчаме, ки ёдҳои мозӣ, таърихи миллати ҳуҷастахисолро дар худ ҷилвагар медорад;

Парчаме, ки аз пешбанди чармини Коваи оҳангар бунёд ёфта, раҳнамои мардум дар роҳи дарёфти адлу инсоф гардидааст;

Парчаме, ки Фаридуни фаррухпай бар алайҳи Заҳҳоки морон онро раҳнамои пирӯзиҳо гардонидаст, яъне парчами некӣ бар муқобили бадӣ, парчами нишот бар муқобили ғаму андӯҳ, парчами озодагон бар муқобили зулму истибдод, парчаме, ки шараф ва нангу ори ориёнро бардоштааст;

Ин парчам ба мо на фақат шукӯҳу сарбаландӣ мебахшад, балки эҳсоси ватандориро дар мо бедор ва поянда медорад, муҳаббати ватанро дар вучудамон фурузон месозад;

Мо бисёрем, аммо парчами мо бо ҳама нусхаҳо яктост ва моро дар гирдогирди худ ҷамъ меорад, ба ягонагӣ дар канори худ меҳонад;

Дар ин парчам шараф ва нангу номус ва ҷавонмардиҳои миллати покизасиришти мо ҷилвагар аст;

Ин парчам бо ҳузури зебо, ҳузури муборак ва вучуди бегазанди худ моро огаҳӣ медиҳад, ки барои дифоъи Ватанамон ҳамеша бо ҳама вучуд омода бошем;

Ин Парчам намегузорад, ки мо лаҳае бе масъулият бошем,
фориғбол гардем, намегузорад шарафи ватанамонро аз ёд бубарем;

Ана барои ҳамин ин Парчам ҳамеша болост, аз ҳама ҷо падидор
аст, то мо ҳамеша онро болои сари худ парафшон бубинем;

Чаро Парчамро ҳамеша боло мебардоранд, дар баландиҳо насб
мекунанд, дар қуллаҳо устувор месозанд? Барои он ки Парчам ҳамеша
аз ҳама чиз болост, болои чашму сари мост, муқаддас аст;

Парафшониҳои ин Парчам дар осмони поки кишвари мо маъниҳои
зиёд дорад ва якеаш он аст, ки мо кишвари сулҳпарварем ва бо Парчами
дурахшони худ мардумро ба сулҳу ваҳдат, ба ягонагӣ даъват мекунем.
Мо ба худ ва ҳама олам сулҳ, тинҷиву амонӣ ва сарфарозиҳо таманно
дорем;

Рангҳои сурху сафеду сабзи парчами мо рангҳои ишқу умеду
шукуфоиянд, рангҳои нишоту некиву ҳимматанд, он рангҳои дурахшони
зиндагианд, ки аз онҳо мешавад ҳама рангҳои дигарро бунёд ниҳод;

Парчами мо нишонаи муҳаббати мо ба башар, ба инсоният аст;
ишора ва даъватест ба осоиштагӣ ва амонии тамоми сайёра;

Парчами миллии мо нишони рӯҳи бешикаст ва иродаи мустаҳками
миллати мост, ки аз овардҳои хунини асрҳо, аз обу оташи марғбори
замонаҳо гузаштаву пойдор мондааст;

Бале, моёи ифтиҳи мост, Парчаме, ки аз матои пардаҳои ҷону
имони мо бунёд ёфтааст ва новобаста ба захмҳои доғҳои ҷароҳатҳои
таърих имрӯз пойдор аст;

Парчами миллиҳамеша рамзи ватандорӣ, рамзи ҳувияти як халқ,
рамзи садоқат ба Ватан, рамзи пойдорист;

Оре, парчамдорӣ русуми миллати соҳибтамаддун аст ва мо
сарфарозем, ки миллатамон аз аввалин парчамдорони дунё будааст
ва ҳазорон сол пеш ливои рангини худро доштааст, ки дар тӯли таърихи
гарону пур аз мочаро онро ҳамеша бо ифтиҳор чун ҷон дар вучуд ҳифз
доштаасту чун имон муқаддас шинохтааст;

Оре, ин Парчам ҳазоронсолаҳо ҳифз гашт, гарчи душман борҳои
борҳо хоки моро бехт, ҷисми моро сӯхт, аммо парчами муқаддаси
мо ҳазоронсолаҳо дастнорас барои душманон буд, зеро ин ливо ҳамеша
дар хуни мо, дар шараёни мо, дар ҷону дар имони мо ҳифз мешуд;

Имрӯз ин парчам бо мост, парчаме, ки дар он ҳама муқаддасоти мо: шараф, нанг, номус, обрӯ, ифтихор, ирода, матонатамон ҷамъ омада, рамзи пойдорӣ гардидааст. Ана барои ҳамин он қимат аст, азиз аст, дар баҳои ҷон аст;

Инак, парафшон бош Парчами Тоҷикистони соҳибистиқлол! Парчами шараф ва номуси миллати некманиш, миллати хайрхоҳу башардӯст, миллати дорои волотарин оину суннатҳои инсонӣ, миллати Наврӯзи хуҷастапай, миллати ҳунару фарҳанг ва шеърӯ суруд, миллати Шерак, миллати Кова, миллати Спитамен, миллати Рӯдакӣ, миллати Сино, миллати Эмомалӣ Раҳмон...;

Эй Парчами тоҷикон! Дар фарози бунёди неки мо ҳазоронсолаҳо парафшон будай, пас дар фарози муҳаббати мо ҳазоронсолаҳои дигар парафшон бимон!!! www.khovar.tj

Камол НАСРУЛЛО,

Шоирӣ Халқии Тоҷикистон,

Дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ,

ҳодими адабии АМИТ «Ховар»

Сарчашма: www.khovar.tj